

20 08 2018

## **МУЛОКОТИ САТХИ ОЛИИ ТОЧИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН**

**17 август дар шаҳри Тошкент дар доираи сафари давлатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ- Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқоту музокироти сатҳи олии Тоҷикистону Ўзбекистон баргузор шуд.**

Дар чараёни мулоқоти хоссаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Ўзбекистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мухтарам Шавкат Мирзиёев масъалаҳои таҳкими робитаҳо дар соҳаҳои калидии ҳамкории дучониба баррасӣ гардиданд. Сарони ду давлат ба таври амик оид ба масъалаҳои мубрами рӯзномаи байналмилалӣ ва минтақавӣ табудули андеша карданд.

Пешвои миллат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев барои даъвати таъриф ва анҷом додани сафари давлатӣ, инчунин, пазириии самимӣ, изхори сипос карда, итминон намуданд, ки мулоқоти имрӯза ба раванди рушди босуботи маҷмӯи муносибатҳои неки ҳамсоғии кишварҳо тақони ҷиддӣ мебахшад.

Сипас, муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ дар мулоқоти васеъ бо иштироки хайатҳои расмӣ ду ҷониб баррасӣ шуданд.

Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки дар сиёсати хориҷии Тоҷикистон ҳамкорӣ бо Ўзбекистон ҳамеша яке аз ҷойҳои махсуси афзалиятнокро касб менамояд.

Таъкид гардид, ки равобити мутақобилаи Тоҷикистону Ўзбекистон аз муносибатҳои ҳамчаворӣ каробати халқҳои мо, дӯстиии бисёрасра ва эҳтироми мутақобила сарчашма мегиранд. Имрӯз бастаи калони санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо мерасанд, ки бахшҳои муҳими ҳамкории дучонибаро фаро мегиранд.

- Бешубҳа, дар байни ин ҳуҷҷатҳо аз ҳама муҳим имзои Созишнома дар бораи ҳамкории шарикӣ стратегӣ аст, ки муносибатҳои ду кишварро ба сатҳу сифати нав мебарорад. Ин тадбир ҳамчун рӯйдоди таърихӣ бозгӯии ҷаҳду талошҳои самимии мо барои таҳкими дӯстиии абадӣ ва ҳусни ҳамчаворӣ миёни Тоҷикистону Ўзбекистон мебошад, - иброз доштанд зимни мулоқот Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон.

Сарвари давлат дар густариши робитаҳои дучониба аҳамияти асосии рушди ҳамкории тичоративу иқтисодии ду кишварро махсус зикр карданд, ки байни кишварҳо динамикаи мусбати ҳамкории тичоративу иқтисодӣ фароҳам оварда шудааст.

Президенти мамлакат аз ду баробар боло рафтани ҳаҷми гардиши мол давоми солҳои охир изхори қаноатмандӣ намуданд. Пешниҳод гардид, ки барои дастгирии минбаъдаи

ин тамоюл бояд соҳаҳои тичорати ду кишвар диверсификатсия карда шавад. Барои беҳтар намудани шароити фаъолияти сармоягузори тоҷику ўзбек бошад, ҳамгироии амик лозим аст.

- Иштироки фаъолонаи доираи соҳибкорони Тоҷикистону Ўзбекистон дар намоишгоҳҳои миллӣ ва анҷуманҳои соҳибкорон дар ҳудуди ду давлат мусбат ва саривактӣ аст, - таъкид дошанд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон.

Дар ин замина, изхори эътимод шуд, ки намоишгоҳи “Истехсоли Тоҷикистон” ва Форуми муштараки тичорати Тоҷикистону Ўзбекистон, ки дар чаҳорҷӯби сафари давлатӣ сурат мегиранд, ба густаришу тавсеаи робитаҳои тичорати соҳибкорони ду кишвар мусоидат хоҳанд кард.

Дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо ҷанбаҳои воқеии ҳамкории дучонибаро дар соҳаҳои робитаҳои нақлиётӣ, ҳамкорӣ дар сатҳи минтақавӣ, истифодаи маҷмуи захираҳои обу энергетика, амният ва мудофия, инчунин, равобити фарҳангӣ ва гуманитариро баррасӣ намуданд.

Ҷумияти таъриху анъанаҳо ва ҳамсоғии мардумони мо муносибатҳои зичи фарҳангии гуманитариро аз қабл муқаррар кардаанд. Диаспораҳои, ки дар Тоҷикистон ва Ўзбекистон зиндагӣ мекунанд, ба муносибатҳои мо хусусияти махсус медиҳанд. Дар робита ба ин, ҷанбаи муҳими ҳамгирӣ дар соҳаи гуманитарӣ фароҳам овардани шароити мусоид барои аъзои иттиҳодияҳои диаспораи кишварҳои мо мебошад, - таъкид карданд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар рафти мулоқот ҷонибҳо мавзӯи таҳдиду хатарҳои ҷаҳони муосирро, ки ба амнияти минтақавӣ байналмилалӣ ҳалал ворид месозанд, муҳокима карданд. Тавачҷуҳи махсус ба вазъи Афғонистони барои ҳар ду давлат ҳамсоғи зоҳир карда шуд.

Дар ин замина, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон муҳимияти вусъати минбаъдаи кӯшишҳои ҳамҷонибаи рушди қомили ҳамкории минтақавӣ, таҳкими ҷаҳони дӯстӣ, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳусни ҳамҷаворӣ дар минтақаро таъкид намуданд.

Рушди ҳамкории ду кишвар дар арсаи байналмилалӣ, аз ҷумла дар доираи Созмони Милалӣ Муттаҳид, Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо, Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил, Созмони ҳамкории Шанхай ва дигар созмонҳо, муҳим арзёбӣ карда шуд.

## **БА ИМЗО РАСИДАНИ САНАДҲОИ НАВИ ҲАМКОРӢ МИЁНИ ТОЧИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН**

**Пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олий дар ҳузур ва бо иштироки сарони давлатҳо мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мухтарам Шавкат Мирзиёев маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд, ки дар он 26 санад ба тасвиб расид.**

Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев Изхороти муштарақ ва Аҳднома оид ба шарикӣ стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ўзбекистонро имзо карданд.

Сипас, дар ҳузури сарони давлатҳо санадҳои зерин имзо шуданд:

- Созишнома дар бораи ҳамкорӣ байни Федератсияи иттифокҳои қасабаи мустиқили Тоҷикистон ва Федератсияи иттифокҳои қасабаи Ўзбекистон;

- Ёддошти тафохуми ҳамкорӣ миёни Кумитаи телевизион ва радиои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ширкати миллии телевизион ва радиои Ҷумҳурии Ўзбекистон дар соҳаи телевизион ва радио;
- Созишнома оид ба ҳамкорӣ байни Агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон “Ховар” ва Агентии миллии иттилоотии Ўзбекистон “ЎзА”;
- Созишнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Сурхандарёи Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихои тичоратӣ - иқтисодӣ, илмӣ - техникӣ ва фарҳангӣ - гуманитарӣ;
- Созишнома байни мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Сугди Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Самарканди Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихои тичоративу иқтисодӣ, илмиву техникӣ ва гуманитариро фарҳангӣ;
- Созишнома байни Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи илмҳои Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихои илмиву техникӣ;
- Ёддошти тафохум оид ба ҳамкорӣ байни Кумитаи дин, танзими анъана ва чашну маросими назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи оид ба корҳои дини назди Девони вазирони Ҷумҳурии Ўзбекистон;
- Созишнома оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи карантини рустанӣ байни Кумитаи бехатарии озукаворӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Инспексияи давлатии карантини рустанӣ назди Девони вазирони Ҷумҳурии Ўзбекистон;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи фарҳанг ва санъат ва Нақшаи ҷорабинихо барои солҳои 2018-2020;
- Созишнома байни Вазорати адлияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати адлияи Ҷумҳурии Ўзбекистон дар бораи ҳамкорӣ дар соҳаи адлия;
- Ёддошти тафохум байни Кумита оид ба корҳои ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои марказии Иттиҳоди ҷавонони Ўзбекистон;
- Созишнома байни Агентии хизмати давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихо дар самти таҳсили хизматчиёни давлатӣ;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихо дар соҳаи геодезия, харитасозӣ, заминсозӣ, кадастр ва мушохидаи фосилавии замин;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорихои харбиву техникӣ;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба эътирофи мутақобилаи ҳуччатҳои намунаи давлатӣ оид ба таҳсилот;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи тақмили ихтисоси омӯзгорон ва бозомӯзии кормандони соҳаи маориф;
- Созишнома оид ба ҳамкорӣ доир ба васлу насби техникаи кишоварзӣ байни Корхонаи воҳиди давлатии “Коргоҳи мошинсозӣ” - и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чамъияти сахомии “Узагротехсаноатхолдинг”;
- Протокол оид ба мубодилаи ёддоштҳо дар хусуси ратификатсияи Шартнома оид ба китъаҳои алоҳидаи сарҳади давлатии Тоҷикистону Ўзбекистон;
- Созишнома байни Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Ҷумҳурии Ўзбекистон дар бораи пешниҳоди мутақобилаи минтакаи замин барои ҷойгиркунии Сафорати

Чумхурии Тоҷикистон дар Чумхурии Ўзбекистон ва Сафорати Чумхурии Ўзбекистон дар Чумхурии Тоҷикистон;

- Протокол оид ба ворид намудани илова ба Созишнома байни Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва Ҳукумати Чумхурии Ўзбекистон дар бораи гузаргоҳҳои сарҳади давлатӣ аз 12 феввали соли 2002;

- Ёддошти тафохум доир ба ҳамкорӣ миёни Чамъияти дӯстӣ ва робитаҳои фарҳангии Тоҷикистон ва Кумитаи муносибатҳои байни миллатҳо ва робитаҳои дӯстона бо кишварҳои хориҷии назди Девони вазирони Чумхурии Ўзбекистон;

- Созишнома оид ба ҳамкорӣ байни Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва нозироти савдои назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон (Тоҷикстандарт) ва Агентии стандартизатсия, метрология, сертификатсияи Чумхурии Ўзбекистон (Ўзстандарт);

- Созишнома байни Саридораи геологияи назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии Чумхурии Ўзбекистон оид ба геология ва захираҳои минералӣ барои гузарондани корҳои иқтишофию геологӣ дар майдонҳои наздисарҳадӣ;

- Ёддошти тафохум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сиёсати зиддиинҳисорӣ ва химояи ҳукуки истеъмолкунандагон байни Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Чумхурии Тоҷикистон ва Кумитаи давлатии Чумхурии Ўзбекистон доир ба мусоидат ба корхонаҳои хусусигардондашуда ва рушди рақобати;

Баъди анҷоми маросими имзои санадҳо сарони давлатҳо мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев барои доираи васеи хабарнигорон нишасти матбуотӣ орошта, натиҷаҳои мулоқоти сатҳи олиро барои таҳкиму тавсеаи муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ, ҳамсоғӣ ва ҳамкорӣ неку назаррас арзёбӣ намуданд.

## **БОЗДИД АЗ НАМОИШГОҲИ “ИСТЕХСОЛИ ТОЧИКИСТОН”**

**Нимаи дуюми рӯзи 17 август дар доираи сафари давлатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар Чумхурии Ўзбекистон, сарони давлатҳо мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва мухтарам Шавкат Мирзиёев аз Намоишгоҳи молу маҳсулоти миллии Тоҷикистон таҳти унвони “Истехсоли Тоҷикистон” боздид карда, бо намунаи дастовардҳои арзандаи корхонаву ширкатҳои истехсолии мамлакат, ки айни замон дар бозори минтақа ва ҷаҳон мавқеи бештарро пайдо кардаанд, шинос шуданд.**

Дар намоишгоҳ зиёда аз 60 корхонаи азими саноатии Чумхурии Тоҷикистон, аз кабили Ширкати “Талко гурӯҳ”, ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди “Гайюр семент” ва “Мохир семент”, Ширкати “Фароз”, Ҷамъияти сахомии пӯшидаи “Шири Душанбе”, Корхонаи воҳиди давлатии “Ангишт”, “Намаки Ашт ва Хочамуъмин”, Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Колинҳои Кайроққум”, Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Амирӣ”, Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди “Мақолли”, Ҷамъияти сахомии пӯшидаи “Оби зулол”, инчунин, дигар корхонаҳои бузурги ватании соҳаҳои саноати маъдан, ҳуҷроқворӣ, мошинсозӣ, мудофия ва химия, масолеҳи сохтмонӣ, ангишт ва саноати сабук ширкат варзиданд, ки маҳсулоти истехсоли Тоҷикистонро бо шиори “Дар Тоҷикистон истехсол шудааст” ба маъраза гузошанд.

Намояндагони зиёда аз 50 корхонаю ширкатҳои ватанӣ, ҳамчунин, молу маҳсулоти ивазкунандаи воридот ва ба содирот нигарондашуда, аз кабили маҳсулоти ресандагӣю

бофандагӣ, нӯшокиҳои ташнагишкан, қисмҳои эҳтиётии мошин, анвои ҳӯрокворӣ, маҳсулоти ширӣ ва гуштӣ, консерваи меваю сабзавот, меваи хушк, машрубот, нон ва маҳсулоти нонӣ, каннодӣ, чарм, масолеҳи сохтмон, алюминий, пластикӣ, матоъ, либос, пойафзол, заргарӣ, адрасу атлас, дару тиреза, мизу курсиҳо ва раҳти хоб барои беморхонаҳо ва чевонҳо, профил ва трубаҳои металлӣ, ноқилҳои пастшиддат ва баландшиддат, намунаи ҳунароҳои дастии занону духтарон ва дигар молу ашёро ба намоиш гузошанд.

Ҳамзамон, дар намоишгоҳ дастовардҳои соҳаи сайёҳии мамлакат, захираҳои об, дорусозӣ ва тандурустӣ, энергетика, кишоварзӣ ва маҳсулотҳои дастранҷи ҳунармандони мардумӣ ба сарони давлатҳо муаррифӣ шуданд.

Тавре маълум аст, дар даврони соҳибистиклолӣ дар асоси дастуру ҳидоятҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон то ба имрӯз барои ба қор андохтани иқтисодҳои нав дар соҳаи саноат ва истифодаи самараноки қорхонаҳои мавҷуда, ба роҳ мондани истехсоли маҳсулоти рақобатпазир ва ивазкунандаи воридот, тақвияти имкониятҳои содиротии кишвар ва, умуман, дар самти иҷрои барномаҳои стратегияи мамлакат тадбирҳои судманд амалӣ гардидаанд.

Ба шарофати сиёсати бобарори Ҳукумати кишвар рушди соҳаҳои воқеӣ, ҷазои мусоиди сармоягузорӣ, ҷалби сармояи мустақим ва воридоти технологияҳои нави инноватсионӣ имкон фароҳам овард, ки раванди саноатикунони мамлакат густариш пайдо карда, ҳаҷми истехсоли маҳсулоти саноатӣ ва шумораи ҷойҳои нави қорӣ мунтазам афзоёд. Дар шаш моҳи соли 2018 қорхонаҳои саноатӣ ба маблағи 10 миллиарду 414 миллион сомонӣ маҳсулоти саноатӣ истехсол намуданд, ки нисбат ба ҳамаи давраи соли 2017 1 миллиарду 862 миллион сомонӣ зиёд ва суръати афзоиш 117 дарсад таъмин карда шуд. Барои дар амал татбиқ кардани ҳадафи стратегияи Ҳукумати ҷумҳурӣ - саноатикунони кишвар, яъне аз кишвари аграрӣ - саноатӣ ба индустриалӣ-аграрӣ табдил додани Ҷумҳурии Тоҷикистон, намоёндагони қорхонаҳои азими тавлидкунандаи маводи ҳӯрокворӣ, қоркарду бастабандии маҳсулоти кишоварзӣ, ресандагию бофандагӣ, алюминий, маъданҳои кӯҳӣ ва масолеҳи сохтмонӣ ҳама талаш меварзанд. Натиҷаи ҳамаи ин аст, ки дар дохили мамлакат ашёи хом то ҳамаи ниёзҳои қоркард шуда, бо таъминати истехсоли Тоҷикистон ба хориҷи кишвар содирот мешавад.

Дар намоишгоҳи “Истехсоли Тоҷикистон”, ҳамчунин, даххо намуди матои атласу адрас ва дигар намунаи ҳунари дастии занону духтарон, ба таври шоиста муаррифӣ карда шуд. Сифати баланди молу маҳсулоти истехсоли Тоҷикистон имконият фароҳам овард, ки дар бозори дохил ва хориҷ мизочони бештар пайдо шаванд. Зеро эътимоди харидор ба сифати маҳсулот яке аз талаботи асосӣ дар роҳи муваффақ шудани қорхонаҳо ба ҳисоб меравад.

Истехсолоти саноатӣ - пешбарандаи иқтисоди миллӣ, таъминкунандаи шугли аҳоли, сарчашмаи даромади Бюҷети давлатӣ ва, дар маҷмӯъ, омили муҳимтарини ҳалли масъалаҳои иқтисодӣ мебошад. Иштироки фаъоли саноатчиёни Тоҷикистон дар намоишгоҳи молу маҳсулот дар Ўзбекистон шаҳодати рушду пешрафти соҳа мебошад. Натиҷаи муҳими ин намоиш, пеш аз ҳама, дарёфти шарикони боэътимод мебошад. Соҳибқорони Тоҷикистон бо муаррифӣи молу маҳсулоти хеш, инчунин, барои ҷалби сармоя ва таъсиси қорхонаҳои муштарак бо доираи соҳибқорону тоҷирони Ўзбекистон ҳамқорӣ менамоянд.

## **ТАШРИФ БА КОРХОНАИ ИСТЕХСОЛИ ТЕХНИКАИ МАИШҲИ ВА ЭЛЕКТРОНИКАИ “АРТЕЛ” - И ЧУМХУРИИ ЎЗБЕКИСТОН**

**17 август дар доираи сафари давлатӣ дар Чумхурии Ўзбекистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Чумхурии Ўзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев аз Корхонаи истехсоли техникаи маишӣ ва электроникаи “Артел” боздид ба амал оварда, бо фаъолияти ин коргоҳи саноатӣ шинос шуданд.**

Ба Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки корхонаи “Артел” соли 2011 таъсис ёфта, асосан барои хочагии халқи ин кишвар таҷҳизоти электрикии рӯзгорро истехсол менамояд.

Шумораи коргарони корхона то имрӯз беш аз 7400 нафар коргарони муҳандисӣ-техникиро ташкил медиҳад.

Масоҳати умумии корхона 600 ҳазор метри мураббаъро ташкил дода, аз 9 коргоҳи дар тамоми каламрави чумхури фаъолияткунанда иборат мебошад. Иқтидори истехсоли онҳо зиёда аз 5 миллион дона техникаи маишӣ ва 10 миллион адад лампаҳои каммасрафи барқӣ буда, дар маҷмӯъ 500 номгӯи маҳсулот бароварда мешавад.

Маҳсулоти истехсолшуда ба бозори дохилӣ ва ба кишварҳои Тоҷикистон, Озарбойҷон, Арманистон, Беларус, Гурҷистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва дигар давлатҳо содирот мегардад.

## **ИШТИРОК ДАР БАРНОМАИ ФАРХАНГИИ ХОДИМОНИ САНЪАТИ ТОҶИКИСТОН ВА ЎЗБЕКИСТОН ТАҲТИ УНВОНИ “ШОМИ ДҶУСТӢ”**

**17 август дар доираи сафари давлатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон дар Чумхурии Ўзбекистон сарони давлатҳо мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев дар Қасри ҳамоишҳои байналмилалӣ “Ўзбекистон” дар барномаи фарҳангии ходимони санъати Тоҷикистон ва Ўзбекистон таҳти унвони “Шоми дӯстӣ” иштирок ва суханронӣ карданд.**

Чорабинӣ бо суханронии сарони давлатҳо оғоз гардид.

Президенти Чумхурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев меҳмони олимаком ва ҳайати бонуфузи Тоҷикистонро ба Ўзбекистон хайрамақдам гуфта, ташрифи онҳоро қадами муҳиму устувор дар роҳи таҳкими тавсеа ва таъмики муносибатҳои неки ҳамҷаворӣ арзёбӣ намуданд.

Зимни суханронии худ Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз пазириии гарму самимӣ, дӯстона ва бародаронаи Президенти Чумхурии Ўзбекистон ва мардуми ўзбек изхори хушхолӣ ва сипосу кадрдонӣ карданд.

Дар баромади худ сарони давлатҳо оид ба идомаи анъанаи неки муносибатҳои дӯстӣ, бародарӣ, ҳамсоғӣ, ҳешутаборӣ ва рушду густариши ҳамкориҳои гуногунҷанба ба манфиати мардумони ҳар ду кишвар андешаронӣ карда, баргузориҳои консерти устодони санъати Тоҷикистону Ўзбекистонро таҳти унвони “Шоми дӯстӣ” намунаи бехтарини ҳамкориҳои фарҳангӣ маънидод намуданд.

Консерти тантанавии “Шоми дӯстӣ” бо барномаи рангини пурмухтавои аҳли фарҳангу

санъати ду кишвар, ки тараннумкунандаи дӯстии мардумони Тоҷикистону Ўзбекистон мебошад, хушу хотирмон идома ёфт.

### **МАРОСИМИ СУПУРДАНИ МУКОФОТИ ДАВЛАТИИ ЧУМХУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ОРДЕНИ “ЭЛ ЮРТ ХУРМАТИ” БА ПЕШВОИ МИЛЛАТ**

17 августи соли 2018 дар доираи сафари давлатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Ўзбекистон Сарвари давлат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев “Барои саҳми сазовори шахсӣ дар таҳкими робитаҳои бисёрасраи дӯстӣ, таъмики муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, тавсеаи робитаҳои гуногунҷанбаи фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни халқҳои бародари ўзбеку тоҷик, барои хизматҳои бузург дар рушди ҳамкориҳои самарабахши ҷумҳуриҳои Ўзбекистон ва Тоҷикистон ба манфиати наслҳои имрӯзу оянда, ташаббусҳои самаранок барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар минтақаи мо” бо Мукофоти олии давлатии Ҷумҳурии Ўзбекистон ордени “Эл Юрт Хурмати” сарфароз гардонда шуданд.

### **МУЛОКОТ БО РАИСИ ПАЛАТАИ КОНУНБАРОРИ МАЧЛИСИ ОЛИИ ЧУМХУРИИ ЎЗБЕКИСТОН НУРИДИН ИСМОИЛОВ**

**18 август дар доираи сафари давлатӣ дар Ҷумҳурии Ўзбекистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Раиси палатаи конунбарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Ўзбекистон Нуридин Исмоилов мулоқот карданд.**

Зимни мулоқот масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои ду кишвар баррасӣ гардид.

Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон иброз доштанд, ки натиҷаҳои ин сафар ва мулоқоту музокироти сатҳи олии омилҳои муҳим барои рушди муносибатҳои ду кишвар мегардад.

Таъкид гардид, ки ҳамкориҳои имрӯза бо сатҳу сифат ва рушди босубот дар ҳама соҳаҳо афзалияти бештарро касб мекунад, зеро он бахшҳои сиёсӣ, тичоратӣ ва иқтисодӣ ва фарҳангӣ гуманитарӣ барои ҳар ду ҷониб судмандро фарогир аст.

Ҷонибҳои ҳавасмандии ҳудро барои таҳкими робитаҳои байнипарлумонӣ, аз ҷумла ҷоннок кардани фаъолияти гурӯҳи дӯстии байнипарлумонӣ ва табодули таҷрибаро дар самти конунгузорӣ, иброз доштанд.

Таъмики ҳамкорӣ дар бахшҳои ояндадори иқтисодӣ, фарҳангӣ, илму маориф, ҳарбӣ ва техникаӣ, тичоратӣ ва иқтисодӣ, нақлиётӣ транзитӣ, инчунин, амниятӣ ба хоҳири таъмини амну субот дар минтақа, аз самтҳои афзалиятноку барои мардумон судманд, зарур шумурда шуд.

Дар мулоқот, ҳамчунин, дигар масъалаҳои мавриди тавачҷуҳи ҷонибҳои баррасӣ шуд.

Дар охир Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Раиси палатаи конунбарори Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Ўзбекистон Нуридин Исмоилов даъват ба амал оварданд, ки дар вақти муносиб ба Тоҷикистон ташриф оранд.

**МУЛОКОТ БО САРВАЗИРИ ЧУМХУРИИ ЎЗБЕКИСТОН АБДУЛЛО ОРИПОВ**

**18 август дар шаҳри Тошкент дар доираи сафари давлатӣ, хамчунин, мулокоти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Сарвазири Чумхурии Ўзбекистон Абдулло Орипов баргузор шуд.**

**Дар мулоқот масъалаҳои рушду густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкориҳои Тоҷикистону Ўзбекистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд.**

Президенти мамлакат мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи феълӣ робитаҳои дучониба изхори каноатмандӣ қарда, ба Абдулло Орипов, ҳамраиси Комиссияи байниҳукумати оид ба рушд ва таҳкими робитаҳои миёни Тоҷикистону Ўзбекистон, барои саҳми сазовор дар густариши муносибатҳои ҳамкорӣ баҳои арзанда доданд.

Сарвари давлат таъкид доштанд, ки дар мулоқоти сатҳи олӣ байни ду кишвар мушкilotи мавҷудаи масъалаҳои ҳамкорӣ ҳалли ҳудро пайдо қард ва мо ният дорем барномаҳои минбаъдаи ҳамкориро бо наздиктарин ҳамсоҷамон дар шакли шарикӣ стратегӣ таҳия намоем.

Чонибҳо, хамчунин, масъалаҳои ҳамкорӣ дар самтҳои таъмини амнияти озукаворӣ, рушди истеҳсоли саноатӣ, таҳкими робитаҳои баҳши кишоварзӣ, тухмипарварӣ, чорводорӣ, парандапарварӣ, истифодаи нуриҳои минералӣ дар баҳши кишоварзӣ, ҳамкорӣ дар баҳши туризм, дар соҳаи илму маориф, ҳудо қардани квотаҳо барои донишҷӯёни ду кишвар ва масъалаҳои мубрами мавриди тавачҷуҳи тарафайнро мавриди баррасӣ қарор доданд.

**ЗИЁРАТИ ОРОМҒОҲИ АВВАЛИН ПРЕЗИДЕНТИ ЧУМХУРИИ ЎЗБЕКИСТОН ИСЛОМ КАРИМОВ**

**18 август дар доираи сафари давлатӣ дар Чумхурии Ўзбекистон Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз шаҳри Тошкент ба шаҳри Самарқанд ташриф оварда, чойҳои таърихию муқаддаси ин шаҳри бостониро тамошо қарданд.**

Дар Фурудгоҳи байналмилалӣи шаҳри Самарқанд Сарвари давлатро намояндагони воломақоми Ҳукумати Чумхурии Ўзбекистон истикбол гирифтанд.

Ташрифи Сарвари давлат дар шаҳри Самарқанд аз зиёрати оромгоҳи аввалин Президенти Чумхурии Ўзбекистон шодравон Ислом Каримов оғоз гардид.

Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Президенти Чумхурии Ўзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев бо нишони эҳтиром ва қадршиносӣ дар назди марқади шодравон Ислом Каримов гулчанбар гузошта, бо дуову фотехаи нек рӯҳашро шод қарданд.

**БОЗДИД АЗ МАВЗЕЪҲОИ ТАЪРИҲИИ ШАҲРИ САМАРҚАНД**

**Дар шаҳри бостонии Самарқанд Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Чумхурии Ўзбекистон мухтарам Шавкат Мирзиёев, хамчунин, аз Расадхонаи ба номи Мирзо Улугбек, Осорхонаи “Афросиёб”, оромгоҳи Амир Темур ва майдони**



**“Регистон” боздид ба амал оварда, бо таърихи бою рангини ин марказҳои қадима шиносӣ пайдо карданд.**

Тавре маълум гардид, Расадхонаи ба номи Мирзо Улугбек соли 1428 сохта шуда, қисми асосии он аз девор бо ҳудуди 40 метр ва бо қисми қорӣ аз 20 то 80 дараҷа иборат буд. Дар Расадхонаи ба номи Мирзо Улугбек соли 1437 Кӯргон - номгӯи осмони ситоразор тартиб дода шуда, дар он 1018 ситора дарч гардидааст. Дар ҳамин ҷо дарозии соли ситоравӣ 365 рӯзу 6 соату 10 дақиқа бо ҳамаи 58 сония муайян карда шудааст.

Дар планетария дар тахтаи махсус номи Мирзо Улугбек дарч гардидааст ва ӯ дар ҷаҳон ҳамчун донишманди илми астрономӣ маълум аст.

Расадхонаи ба номи Мирзо Улугбек аз иншоотҳои муҳимтарини асрҳои миёна мебошад, ки дар теппаи Кӯҳаки атрофи Самарқанд сохта шудааст.

Дар Осорхонаи “Афросиёб” Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нигораҳои қадимаву нодири он шинос шуданд.

Манзилгоҳи Осорхонаи “Афросиёб”, аз рӯи маълумоти сарчашмаҳои таърихӣ, дар баробари Марқанд - пойтахти Сугдиён қадимтарин ба шумор меравад. Афросиёб тибқи «Шохнома» - и Фирдавсӣ шоҳи Тӯрон буд.

Дар шаҳри Самарқанд Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тавачҷуҳ ба таърихи қадимаи ин шаҳри бостонӣ майдон ва ансамбли ёдгории “Регистон” - ро тамошо карданд.

Ин ёдгорӣ аз мадрасаҳои “Улугбек”, “Тиллоқорӣ” ва “Шердор” иборат мебошад ва он имрӯзҳо ба макони сайру саёҳати сокинон ва сайёҳон мубаддал гардидааст. Майдони “Регистон” ба асрҳои XV-XVI тааллуқ дорад.

Макони дигари таърихӣ, ки дар доираи сафари давлатӣ Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон аз он боздид ба амал оварданд, оромгоҳи Амир Темур мебошад.

Ёдгорӣ соли 1404 аз ҷониби Амир Темур барои набераи дӯстдоштааш Муҳаммад Султон сохта шудааст. Сохтмони макбара, баъди марги нобахангоми Султон Муҳаммад, меросхӯри Амир Темур ва набераи дӯстдоштаи ӯ, соли 1403 оғоз гардида буд.

Бунёди макбараро набераи дигари Амир Темур Улугбек ба охир расонд. Дар вақти ҳукмронии Темур макбара ба оромгоҳи сулолаи Темуриён табдил ёфт.

Дар ин ҷо оромгоҳи Амир Темур, Мирзо Улугбек, Муҳаммад Султон, Саид Умар, Шохруҳ Мирзо, Мироншоҳ, Абдулло Мирзо, Абдурахмон Мирзо ва устоди Темур - Мир Саид Барақа мавҷуд аст. Дар атрофи он хонаву хавлиҳои зиёде сохта шуда буд.

Девори он бо сангҳои майда-майдаи сафеду қабуди баланд оро дода шудааст, ки аз нуҳҳои офтоб ҷило медеҳад.

Дар даруни макбара санги сари қабрии Амир Темур воқеъ аст ва ҳуди оромгоҳ аз санги мармару оникс ва қисми болоии он аз санги яқлӯҳти нефрит бунёд шудааст.

Қабри асосӣ бошад, дар қисми поёнии макбара ҷойгир шудааст.

Дар даромадгоҳи оромгоҳ навиштаҷоти “Макбараи Амир Темур. Асрҳои XIV-XV” ҳаққоқӣ шудааст.